





<b>2</b>	<b>БАҲШИ ФАҲЗОИ ТАҲАССУСИ</b>	<b>105</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Модули фанҳои умумикаси</b>	<b>69</b>	<b>17</b>		<b>46</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>		
1	Таҳлили риёзӣ	6	1,2		4	2	2	2	3	3						
2	Алгебра ва геометрия	3	3		2	1	1	1			3					
3	Химияи умумӣ	3	3		2	1	1	1			3					
4	Механика	6	1		4	2	2	2	6							
5	Физикаи молекулаӣ	6	2		4	2	2	2		6						
6	Электр ва магнетизм	6	3		4	2	2	2			6					
7	Оптика	6	4		4	2	2	2				6				
8	Физикаи атом	6	5		4	2	2	2					6			
9	Физикаи ҳаста	6	6		4	2	2	2						6		
10	Практикуми физикӣ	18	1,2,3,4,5,6		12	6	6	6	3	3	3	3	3	3		
11	Назарияи иқтисодӣ	3	3		2	1	1	1			3					
<b>2.2</b>	<b>Модули фанҳои таҳассусӣ</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>				<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>3</b>
1	Усулҳои физикаи математикӣ	3	7		2	1	1	1								3
2	Термодинамика	3	6		2	1	1	1							3	
3	Методикаи таълими физика	3	7	7	2	1	1	1								3
4	Астрофизика	3	4		2	1	1	1			3					
5	Л-м "Таҳлили спектралӣ"	4	5		3	2	1	1					4			
6	Л-м "Ҳосиятҳои механикӣ, электрофизикӣ полимерҳо"	6	7		4	2	2	2								6
7	К-м "Электродинамикаи ҳаггӣ плазма"	5	5	5	3	1	2	2					5			
8	К-м "Таҳлили рентгени сохтори модал"	3	6		2	1	1	1						3		
9	К-м "Зарраҳои бунёди ва нуруҳои кайҳонӣ"	3	7		2	1	1	1								3
10	К-м "Оптоакустикаи лазерӣ"	3	8		2	1	1	1								3
<b>3</b>	<b>БАҲШИ ФАҲЗОИ ИНТИҲОБИ</b>	<b>60</b>	<b>17</b>		<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>			<b>3</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
3.1	Модули фанҳои интихобии баҳши 1	6	3,4		4	2	2	2			3	3				
3.2	Модули фанҳои интихобии баҳши 2	54	4,4,4,5,5,5,5,6,6,7,7,7,8,8		36	18	18	18				9	12	9	15	9
<b>4</b>	<b>БАҲШИ ТАҶРИБАОМУЗИ</b>	<b>18</b>			<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>			<b>3</b>		<b>6</b>	<b>9</b>		
1	Таҷрибаомӯзии таълимӣ	3	4		2	1	1	1			3					
2	Таҷрибаомӯзии педагогӣ	6	6,8		4	2	2	2						3		3
3	Таҷрибаомӯзии истеҳсолий	3	6		2	1	1	1						3		
4	Таҷрибаомӯзии пешаздишлоӣ	6	8		4	2	2	2								6
<b>5</b>	<b>АТТЕСТАТСИЯИ ҲАТМ</b>	<b>9</b>			<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>								<b>9</b>
1	Имтиҳони давлатӣ															
2	Педагогика ва методикаи таълими физика	3	8		2	1	1	1								3
3	Кори таҳассусӣ ҳаггӣ	6	8		4	2	2	2								6
	<b>Ҳамагӣ</b>	<b>240</b>	<b>57</b>		<b>160</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

<b>6</b>	<b>МАШГУЛИЯТҲОИ ФАКУЛТАТИВИ</b>	Семестр	Ҳаҷми кредитҳо	Ҳамагӣ	Аудиторӣ	КМРО	КМД
		1	2	3	4	5	6
		1,2	6	4	2	2	2
2	Тайёрии ҳарбӣ	4,5,6,7	12	8	4	4	4
	<b>Ҳамагӣ</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

<b>7. МИҚДОРИ ШАКЛҲОИ НАЗОРАТ ВА ҲАҶАТҲОИ ТАҶРИБАОМУЗИ</b>										
		<b>Шаклҳои назорат</b>								<b>Ҳамагӣ</b>
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Имтиҳонҳо		57	8	8	8	8	6	8	3	
Кори курсӣ		2				1		1		
Таҷрибаомӯзии таълимӣ		1			1					
Таҷрибаомӯзии педагогӣ		2					1		1	
Таҷрибаомӯзии истеҳсолий		1					1			
Таҷрибаомӯзии пешаздишлоӣ		1							1	

Эзоҳ:

Дар сурати мувофиқати фанҳои таълими баҳши фанҳои заминавӣ бо ихтисоси донишҷӯён, миқдори кредитҳои фанҳои мазкур ба баҳши фанҳои таҳассусӣ гузаронида мешавад.

Шӯрои олимони ДМТ ҳуқуқ дорад, ки дар мувофиқа бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳши 2-юми нақшаи таълим тағйирот ворид намояд.

Навиштани рисолаи ҳатм ва супоридани як имтиҳони давлатӣ (дар ихтисосҳои ҳамгиро ва равияи омӯзгорӣ ду имтиҳон) ҳатмист.

Миқдори кредитҳои баҳши машғулиятҳои ҳарбӣ ва таърифии ҳиссонӣ ба ҳаҷми умумии кредитҳо дохил намешаванд.

Нақшаи таълими ихтисоси мазкур аз **01 сентябри соли 2022** дар ҷараёни таълим татбиқ мешавад.

"Таҳия карда шуд"

Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим  
Н.Собирзода  
"30" *Сентябрь* 2022 соли 2022

Нақшаи таълими ихтисоси мазкур дар ҷаласаи Шӯрои олимони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз "30" сентябри соли 2022, суратмаҷлиси №01 баррасӣ гардидааст.

"Таҳия карда шуд"

Директори Маркази ҷумҳуриявии таълимию методии ҷаҳи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Р.Мирзозода  
соли 2022









2	<b>БАХШИ ФАНҲОИ ТАХАССУСИ</b>	105	25	2	70	35	35	35	12	12	18	21	18	6	18
2.1	<b>Модули фанҳои умумикасбӣ</b>	59	15		39	20	19	20	12	12	18	11	3	3	
1	Таҳлили риёзӣ	6	1,2		4	2	2	2	3	3					
2	Астрономияи умумӣ	8	1,2		6	3	3	2	4	4					
3	Алгебра ва геометрия	3	3		2	1	1	1			3				
4	Химияи умумӣ	3	3		2	1	1	1			3				
5	Механика ва физикаи молекулавӣ	5	1		3	2	1	2	5						
6	Электр ва магнитизм	5	2		3	1	2	2		5					
7	Оптика ва спектроскопия	6	3		4	2	2	2			6				
8	Физикаи атом ва ҳодисаҳои атомӣ	5	4		3	2	1	2				5			
9	Астрофизикаи умумӣ	9	3,4		6	3	3	3			3	6			
10	Механикаи назариявӣ	3	5		2	1	1	1					3		
11	Электродинамика	3	6		2	1	1	1						3	
12	Назарияи иқтисодӣ	3	3		2	1	1	1			3				
2.2	<b>Модули фанҳои тахассусӣ</b>	46	10	2	31	15	16	15				10	15	3	18
1	Механикаи осмонӣ	3	4		2	1	1	1				3			
2	Астрономияи амалӣ	4	4		3	1	2	1				4			
3	Геофизика ва физикаи сайёраҳо	6	4,5	5	4	2	2	2				3	3		
4	Усули таълими астрономия	6	7		4	2	2	2							6
5	Астрономияи галактикӣ	6	5		4	2	2	2					6		
6	ФТ: Физикаи ситораҳо	6	5		4	2	2	2					6		
7	Экологияи фазои наздисайёраҳо	3	6		2	1	1	1						3	
8	ФТ: Кометаҳо ва метеороҳо	6	7	7	4	2	2	2							6
9	ФТ: Астероидҳо ва радиҳои сайёраҳо	6	7		4	2	2	2							6
3	<b>БАХШИ ФАНҲОИ ИНТИХОБИ</b>	60	18		40	20	20	20			3	3	12	18	12
3.1	<b>Модули фанҳои интихобии бахши 1</b>	6	3,4		4	2	2	2			3	3			
3.2	<b>Модули фанҳои интихобии бахши 2</b>	54	5,5,5,5,6,6,6,6,7,7,7,7,8,8		36	18	18	18						12	18
4	<b>БАХШИ ТАҶРИБАОМУЗИ</b>	18			12	6	6	6				3		3	9
1	Таҷрибаомӯзии таълимӣ	3	4		2	1	1	1				3			
2	Таҷрибаомӯзии педагогӣ	6	6,8		4	2	2	2						3	3
3	Таҷрибаомӯзии истеҳсолий	3	6		2	1	1	1						3	
4	Таҷрибаомӯзии пешаздишломӣ	6	8		4	2	2	2							6
5	<b>АТТЕСТАТСИЯИ ХАТМ</b>	9			6	3	3	3							9
1	Кори тахассусии хатм	6	8		4	2	2	2							6
2	Педагогика ва усули таълими астрономия														
3	Имтиҳони давлатӣ аз фанҳои тахассусӣ	3	8		2	1	1	1							3
	<b>Ҳамагӣ</b>	240	56	2	160	80	80	80	30	30	30	30	30	27	30

6	<b>МАШҶУЛИЯТҲОИ ФАКУЛТАТИВИ</b>	Семестр	Ҳаҷми кредитҳо	Ҳамагӣ	Аудиторӣ	КМРО	КМД
1	Тарбияи ҷисмонӣ	1,2	6	4	2	2	2
2	Тайёрии ҳарбӣ	4,5,6,7	12	8	4	4	4
	<b>Ҳамагӣ</b>	6	18	12	6	6	6

Эзоҳ:

Дар сурати мувофиқати фанҳои таълими бахши фанҳои заминавӣ бо ихтисоси донишҷӯён, миқдори кредитҳои фанҳои мазкур ба бахши фанҳои тахассусӣ гузаронида мешавад.

Шӯрои олимони ДМТ ҳуқуқ дорад, ки дар мувофиқа бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши 2-юми нақшаи таълим тағйирот ворид намояд.

Навиштани рисолаи хатм ва супоридани як имтиҳони давлатӣ (дар ихтисосҳои ҳамгиро ва равиҳои омӯзгорӣ ду имтиҳон) хатмист.

Миқдори кредитҳои бахши машғулиятҳои ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ ба ҳаҷми умумии кредитҳо дохил намешаванд.

Нақшаи таълими ихтисоси мазкур аз 01 сентябри соли 2022 дар ҷараёни таълим татбиқ мешавад.

"Таҳия карда шуд"

Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим  
Н.Собирзода  
"30" 08 соли 2022

<b>7. МИҚДОРИ ШАКЛҲОИ НАЗОРАТ ВА ҲАФТАҲОИ ТАҶРИБАОМУЗИ</b>										
<b>Шаклҳои назорат</b>		Ҳамагӣ	1	2	3	4	5	6	7	8
Имтиҳонҳо		56	8	8	8	7	8	7	8	2
Кори курсӣ		2					1		1	
Таҷрибаомӯзии таълимӣ		1			1					
Таҷрибаомӯзии педагогӣ		2						1		1
Таҷрибаомӯзии истеҳсолий		1						1		
Таҷрибаомӯзии пешаздишломӣ		1								1

Нақшаи таълими ихтисоси мазкур дар ҷаласаи Шӯрои олимони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз "30" август, соли 2022, суратмаҷлисӣ №01 баррасӣ гардидааст.

"Таҳия карда шуд"

Директори Маркази ҷумҳуриявии таълимию методии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Р.Мирзозода  
соли 2022









<b>2</b>	<b>БАХШИ ФАНҲОИ ТАХАССУСИ</b>	<b>108</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>9</b>
2.1	Модули фанҳои умумикасбӣ	57	17	1	38	19	19	19	12	12	12	15	3	3	
1	Механика	3	1		2	1	1	1	3						
2	Физикаи молекулавӣ	3	2		2	1	1	1		3					
3	Электр ва магнетизм	3	3		2	1	1	1			3				
4	Оптика	3	6		2	1	1	1						3	
5	Химияи умумӣ	3	3		2	1	1	1			3				
6	Асосҳои физикаи атом ва ҳаста	3	4		2	1	1	1				3			
7	Асосҳои назарияи технологияи пешқадам	6	1		4	2	2	2	6						
8	Асосҳои электроника	6	2		4	2	2	2		6					
9	Усулҳои математикӣ физикӣ	3	4		2	1	1	1				3			
10	Таҳлили риёзӣ	6	1,2		4	2	2	2	3	3					
11	Асосҳои электротехника	6	3,4		4	2	2	2			3	3			
12	Асосҳои радиотехника	6	4,5	4	4	2	2	2				3	3		
13	Техникаи алоқа	3	4		2	1	1	1				3			
14	Назарияи иқтисодӣ	3	3		2	1	1	1			3				
<b>2.2</b>	<b>Модули фанҳои тахассусӣ</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
1	Оптоэлектроника	6	3		4	2	2	2			6				
2	Электроникаи интегралӣ	6	5	7	4	2	2	2					6		
3	Электроникаи квантӣ	3	7		2	1	1	1							3
4	Техникаи импульсӣ	6	5		4	2	2	2					6		
5	Технологияи олотҳои нимноқилӣ	6	6		4	2	2	2						6	
6	Электроникаи фавқулбасомад	3	6		2	1	1	1						3	
7	Асбобҳои нимноқилӣ	3	6		2	1	1	1						3	
8	Таъсири нуҳҳои ионӣ ба асбобҳои нимноқилӣ	3	7		2	1	1	1							3
9	Назарияи лантанишҳо	3	5		2	1	1	1				3			
10	Асосҳои технологияи микропротсессорӣ	3	7		2	1	1	1							3
11	Асосҳои назарияи занчирҳо	6	4		4	2	2	2				6			
12	Асосҳои радиолокати ва радионавигатсия	3	6		2	1	1	1						3	
<b>3</b>	<b>БАХШИ ФАНҲОИ ИНТИХОБИ</b>	<b>60</b>	<b>18</b>		<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>
3.1	Модули фанҳои интихобии бахши 1	6	3,4		4	2	2	2			3	3			
3.2	Модули фанҳои интихобии бахши 2	54	5,5,5,5,6,6,6,7,7,7,7,7,7,8,8,8,8		36	18	18	18					12	9	21
<b>4</b>	<b>БАХШИ ТАҶРИБАОМУЗИ</b>	<b>15</b>			<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	
1	Таҷрибаомӯзии таълимӣ	3	4		2	1	1	1				3			
2	Таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ	3	6		2	1	1	1						3	
3	Таҷрибаомӯзии пешаздипломӣ	9	8		6	3	3	3							9
<b>5</b>	<b>АТТЕСТАТСИЯИ ХАТМ</b>	<b>9</b>			<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>							<b>9</b>
1	Имтиҳони давлатӣ	3	8		2	1	1	1							3
2	Кори тахассусии хатм	6	8		4	2	2	2							6
	<b>Ҳамагӣ</b>	<b>240</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>160</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

6	МАШҶУЛИЯТҲОИ ФАКУЛТАТИВӢ	Семестр	Ҳаҷми кредитҳо	Ҳамагӣ	Аудиторӣ	КМРО	КМД
		1,2	6	4	2	2	2
1	Тарбияи ҷисмонӣ	1,2	6	4	2	2	2
2	Тайёрии ҳарбӣ	4,5,6,7	12	8	4	4	4
	<b>Ҳамагӣ</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

<b>7. МИҚДОРИ ШАКЛҲОИ НАЗОРАТ ВА ҲАФТАҲОИ ТАҶРИБАОМУЗӢ</b>										
Шаклҳои назорат		Ҳамагӣ	1	2	3	4	5	6	7	8
Имтиҳонҳо		60	8	8	8	8	8	8	8	4
Кори курсӣ		2				1				1
Таҷрибаомӯзии таълимӣ		1			1					
Таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ		1						1		
Таҷрибаомӯзии пешаздипломӣ		1								1

**Эзоҳ:**  
 Дар сурати мувофиқати фанҳои таълимӣ бахши фанҳои заминавӣ бо ихтисоси донишҷӯён, миқдори кредитҳои фанҳои мазкур ба бахши фанҳои тахассусӣ гузаронида мешавад.  
 Шӯрои олимони ДМТ ҳуқуқ дорад, ки дар мувофиқа бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши 2-юми нақшаи таълим тағйирот ворид намояд.  
 Навиштани рисолаи хатм ва супоридани як имтиҳони давлатӣ (дар ихтисосҳои ҳамгиро ва равияи омӯзгорӣ ду имтиҳон) ҳатмист.  
 Миқдори кредитҳои бахши машғулиятҳои ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ ба ҳаҷми умумии кредитҳо дохил намешаванд.  
 Нақшаи таълимӣ ихтисоси мазкур аз **01 сентябри соли 2022** дар ҷараёни таълим татбиқ мешавад.  
 "Таҳия карда шуд"  
 Муовини аввал, Муовини ректор оид ба таълим  
 Н.Собирзода  
 "30" 108  
 соли 2022

Нақшаи таълимӣ ихтисоси мазкур дар ҷаласаи Шӯрои олимони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз "30" августи соли 2022, суратмаҷлиси №01 баррасӣ гардидааст.  
 "Таҳия карда шуд"  
 Дар сурати Маркази Ҷумҳуриявии таълимӣ методии нақшаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  
 Р.Мирзозода  
 соли 2022









<b>2</b>	<b>БАХШИ ФАНҲОИ ТАХАССУСИ</b>	<b>113</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>2.1</b>	<b>Модули фанҳои умумикасбӣ</b>	<b>53</b>	<b>16</b>		<b>35</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>13</b>		
1	Таҳлили риёзӣ	6	1,2		4	2	2	2	3	3					
2	Алгебра ва геометрия	3	3		2	1	1	1			3				
3	Математикаи дискретӣ	3	5		2	1	1	1					3		
4	Физика	16	1,2,3,4,5		10	5	5	6	4	3	3	3	3		
5	Механикаи назариявӣ ва амалӣ	4	5		3	2	1	1					4		
6	Электротехника ва электроника	3	5		2	1	1	1					3		
7	Муодилаҳои дифференсиалӣ	3	4		2	1	1	1				3			
8	Назарияи эҳтимолият	3	4		2	1	1	1				3			
9	Математикаи ҳисоббарор	4	3		3	2	1	1			4				
10	Назарияи автоматҳо	5	4		3	1	2	2				5			
11	Назарияи иқтисодӣ	3	3		2	1	1	1			3				
<b>2.2</b>	<b>Модули фанҳои тахассусӣ</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
1	Технологияи информатсионӣ	5	1		3	1	2	2	5						
2	Барномасозӣ бо забони савияи баланд	8	3,4	4	5	2	3	3			4	4			
3	Системаи таъминоти барномавӣ	6	3		4	2	2	2			6				
4	Системаҳои оператсионӣ (омилӣ)	3	6		2	1	1	1						3	
5	Тапшиқи мошинҳои электронии ҳисоббарор ва системаҳо	4	5		3	2	1	1					4		
6	Ҳазинаи маълумотҳо	3	6		2	1	1	1						3	
7	Шабакҳои мошинҳои электронии ҳисоббарор ва телекоммуникатсия	3	6		2	1	1	1						3	
8	Усулҳои химояи ахбори компютерӣ	6	7		4	2	2	2							6
9	Асосҳои назарияи идоракунии	6	7		4	2	2	2							6
10	Интерфейсҳои васоити периферӣ	3	4		2	1	1	1				3			
11	Моделсозӣ	4	5		3	1	2	1					4		
12	Схемотехника	3	6		2	1	1	1						3	
13	Графикаи муҳандисӣ ва мошинӣ (компютерӣ)	6	2		4	2	2	2		6					
<b>3</b>	<b>БАХШИ ФАНҲОИ ИНТИХОБИ</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
<b>3.1</b>	<b>Модули фанҳои интихобии баҳши 1</b>	<b>6</b>	<b>3,4</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>3</b>	<b>3</b>			
<b>3.2</b>	<b>Модули фанҳои интихобии баҳши 2</b>	<b>54</b>	<b>5,5,6,6,6,7,7,7,8,8,8</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>					<b>9</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>БАХШИ ТАҶРИБАОМУЗИ</b>	<b>15</b>			<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>				<b>3</b>		<b>3</b>	<b>9</b>
1	Таҷрибаомӯзии таълимӣ	3	4		2	1	1	1				3			
2	Таҷрибаомӯзии истехсолӣ	3	6		2	1	1	1						3	
3	Таҷрибаомӯзии пешаздипломӣ	9	8		6	3	3	3							9
<b>5</b>	<b>АТТЕСТАТСИЯИ НИҲОИ</b>	<b>9</b>			<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>							<b>9</b>
1	Кори тахассусии хатм	6	8		4	2	2	2							6
2	Имтиҳони давлатӣ	3	8		2	1	1	1							3
	<b>Ҳамагӣ</b>	<b>240</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>160</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

<b>6</b>	<b>МАШҶУЛИЯТҲОИ ФАКУЛТАТИВИ</b>	<b>Семестр</b>	<b>Ҳаҷми кредитҳо</b>	<b>Ҳамагӣ</b>	<b>Аудиторӣ</b>	<b>КМРО</b>	<b>КМД</b>
1	Тарбияи ҷисмонӣ	1,2	6	4	2	2	2
2	Тайёрии ҳарбӣ	4,5,6,7	12	8	4	4	4
	<b>Ҳамагӣ</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

<b>7. МИҚДОРИ ШАКЛҲОИ НАЗОРАТ ВА ҲАФТАҲОИ ТАҶРИБАОМУЗИ</b>									
<b>Шаклҳои назорат</b>	<b>Ҳамагӣ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Имтиҳонҳо	56	8	8	8	8	8	7	6	3
Кори курсӣ	2			1				1	
Таҷрибаомӯзии таълимӣ	1			1					
Таҷрибаомӯзии истехсолӣ	1						1		
Таҷрибаомӯзии пешаздипломӣ	1								1

**Эзоҳ:**  
 Дар сурати мувофиқати фанҳои таълимии баҳши фанҳои заминавӣ бо ихтисоси донишҷӯён, миқдори кредитҳои фанҳои мазкур ба баҳши фанҳои тахассусӣ гузаронида мешавад.  
 Шӯрои олимони ДМТ ҳуқуқ дорад, ки дар мувофиқа бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳши 2-юми нақшаи таълим тағйирот ворид намояд.  
 Навиштани рисолаи хатм ва супоридани як имтиҳони давлатӣ (дар ихтисосҳои ҳамгиро ва равияи омӯзгорӣ ду имтиҳон) ҳатмист.  
 Миқдори кредитҳои баҳши машғулиятҳои ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ ба ҳаҷми умумии кредитҳо дохил намешаванд.  
 Нақшаи таълимии ихтисоси мазкур аз **01 сентябри соли 2022** дар ҷараёни таълим татбиқ мешавад.

Нақшаи таълимии ихтисоси мазкур дар ҷаласаи Шӯрои олимони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 30-и август соли 2022, суратмаҷлиси №01 ба тасдиқ гардидааст.



"Таҳия карда шуд"  
 Муовини аввал, Муовини ректор оид ба таълим  
 Н.Собирзода  
 "30" *[Signature]* 08  
 соли 2022

"Таҳия карда шуд"  
 Директори Маркази Ҷумҳуриявӣ таълимӣ-методии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  
 Р.Мирзозода  
 соли 2022







<b>2</b>	<b>БАХШИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСИ</b>	<b>108</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
<b>2.1</b>	<b>Модули фанҳои умумикасибӣ</b>	<b>57</b>	<b>15</b>		<b>38</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>9</b>		
1	Таҳлили риёзӣ	6	1,2		4	2	2	2	3	3					
2	Назарияи эҳтимолият	3	5		2	1	1	1					3		
3	Химияи умумӣ	3	5		2	1	1	1					3		
4	Мониторинги экологии радиатсионӣ	3	5		2	1	1	1					3		
5	Механика	6	1		4	2	2	2	6						
6	Физикаи молекули ва термодинамика	6	2		4	2	2	2		6					
7	Электро ва магнетизм	6	3		4	2	2	2			6				
8	Оптика	6	4		4	2	2	2				6			
10	Практикуми физикӣ	12	1,2,3,4		8	4	4	4	3	3	3	3			
11	Асосҳои таҳлили векторӣ ва тензорӣ	3	4		2	1	1	1				3			
12	Назарияи икисодӣ	3	3		2	1	1	1			3				
<b>2.2</b>	<b>Модули фанҳои таҳассусӣ</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>		<b>6</b>		<b>9</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	
1	Физикаи атом	6	5		4	2	2	2				6			
2	Физикаи ҳастаи эксперименталӣ	6	6		4	2	2	2					6		
3	Графикаи муҳандисӣ	3	3		2	1	1	1			3				
4	Дозаметрия	3	3		2	1	1	1			3				
5	Практикуми физикии атом ва ҳаста	6	5,6		4	2	2	2				3	3		
6	Спектрометрияи амалӣ	6	7	7	4	2	2	2						6	
9	Радиохимия	3	6		2	1	1	1						3	
10	Танзими ҳуқуқии бехатарии радиатсионии ҳастай	3	7		2	1	1	1						3	
11	Физикаи нейтрон	3	7		2	1	1	1						3	
12	Зарраҳои бунёдӣ ва нурҳои кайҳонӣ	3	7		2	1	1	1						3	
13	Тибби ҳастай	6	7		4	2	2	2						6	
14	Сикли сузишвории ҳастай ва муносибат бо партовҳои радиоактив	3	7		2	1	1	1						3	
<b>3</b>	<b>БАХШИ ФАНҲОИ ИНТИХОБИ</b>	<b>60</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>3</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
3.1	Модули фанҳои интихобии баҳши 1	6	3,4		4	2	2	2		3	3				
3.2	Модули фанҳои интихобии баҳши 2	54	4,4,5,5,6,6,6,6,6,7,7,8,8	5	36	18	18	18			9	12	15	6	12
<b>4</b>	<b>БАХШИ ТАҶРИБАОМУЗИ</b>	<b>15</b>			<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			<b>3</b>		<b>3</b>		<b>9</b>
1	Таҷрибаомӯзии таълимӣ	3	4		2	1	1	1			3				
2	Таҷрибаомӯзии истехсолӣ	3	6		2	1	1	1					3		
3	Таҷрибаомӯзии пешаздипломӣ	9	8		6	3	3	3							9
<b>5</b>	<b>АТТЕСТАТСИЯИ ХАТМ</b>	<b>9</b>			<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>							<b>9</b>
1	Кори таҳассусии хатм	6	8		4	2	2	2							6
2	Имтиҳони давлатӣ	3	8		2	1	1	1							3
	<b>Ҳамагӣ</b>	<b>240</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>160</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

6	МАШҒУЛИЯТҲОИ ФАКУЛТАТИВӢ	Семестр	Ҳаҷми кредитҳо	Ҳамагӣ	Аудиторӣ	КМРО	КМД
		1,2	6	4	2	2	2
		4,5,6,7	12	8	4	4	4
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

<b>7. МИҚДОРИ ШАКЛҲОИ НАЗОРАТ ВА ҲАФТАҲОИ ТАҶРИБАОМУЗИ</b>										
Шаклҳои назорат		Ҳамагӣ	1	2	3	4	5	6	7	8
Имтиҳонҳо		57	8	8	8	7	8	8	8	2
Кори курсӣ		2					1		1	
Таҷрибаомӯзии таълимӣ		1				1				
Таҷрибаомӯзии истехсолӣ		1						1		
Таҷрибаомӯзии пешаздипломӣ		1								1

Эзоҳ:

Дар сурати мувофиқати фанҳои таълимии баҳши фанҳои заминавӣ бо ихтисоси донишҷӯён, миқдори кредитҳои фанҳои мазкур ба баҳши фанҳои таҳассусӣ гузаронида мешавад.

Шӯрои олимони ДМТ ҳуқуқ дорад, ки дар мувофиқа бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳши 2-юми нақшаи таълим тағйирот ворид намояд.

Навиштани рисолаи хатм ва супоридани як имтиҳони давлатӣ (дар ихтисосҳои ҳамгиро ва равияи омӯзгорӣ ду имтиҳон) хатмист.

Миқдори кредитҳои баҳши машғулиятҳои ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ ба ҳаҷми умумии кредитҳо дохил намешаванд.

Нақшаи таълими ихтисоси мазкур аз 01 сентябри соли 2022 дар ҷараёни таълим татбиқ мешавад.

"Таҳия карда шуд"

Муовини ректор, муовини ректор оид ба таълим

Н.Собирзода

"30" 10/08 соли 2022

Нақшаи таълими ихтисоси мазкур дар ҷаласаи Шӯрои олимони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз "30" августи соли 2022, суратмаҷлиси №01 баррасӣ гардидааст.



"Таҳия карда шуд"

Директори Маркази ҷумҳуриявӣ таълимӣ методӣ назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

Р.Мирзоода

соли 2022







<b>2</b>	<b>БАХШИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСИ</b>	<b>108</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
<b>2.1</b>	<b>Модули фанҳои умумикасбӣ</b>	<b>48</b>	<b>14</b>		<b>32</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>		
1	Физика	15	1,2,3,4,5		10	5	5	5	3	3	3	3	3		
2	Метеорология умумӣ	6	1		4	2	2	2	6						
3	Таҳлили рибзӣ	6	1,2		4	2	2	2	3	3					
4	Географияи табиӣ	6	2		4	2	2	2		6					
5	Усулҳо ва воситаҳои ҷенкунӣ гидрометеорологӣ	3	3		2	1	1	1			3				
6	Назарияи эҳғимолият	3	4		2	1	1	1				3			
7	Алгебра ва геометрия	3	3		2	1	1	1			3				
8	Химияи умумӣ	3	4		2	1	1	1				3			
9	Назарияи иқтисодӣ	3	3		2	1	1	1			3				
<b>2.2</b>	<b>Модули фанҳои таҳассусӣ</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	
1	Метеорологияи синоптикӣ	6	7		4	2	2	2							6
2	Иқлимшонасӣ	3	6		2	1	1	1						3	
3	Метеорологияи динамикӣ	6	5		4	2	2	2				6			
4	Усулҳои статистикӣ дар гидрометеорология	6	3		4	2	2	2		6					
5	Физика атмосфераи хушкӣ ва уқёнус	3	7		2	1	1	1							3
6	Геология ва GIS технология	3	5		2	1	1	1				3			
7	Таъсири физикӣ ба равандҳои атмосферӣ	6	6		4	2	2	2						6	
8	Гидрологияи умумӣ	3	4		2	1	1	1			3				
9	Омузиши тағйирҳои иқлим	6	5	5	4	2	2	2				6			
10	Метеорологияи авиатсионӣ	3	6		2	1	1	1						3	
11	Агрометеорология	3	5		2	1	1	1				3			
12	Гляциология	3	7	7	2	1	1	1							3
13	Радиометеорология бо асосҳои аэрологӣ	6	7		4	2	2	2							6
14	Моделсозӣ дар гидрометеорология	3	6		2	1	1	1						3	
<b>3</b>	<b>БАХШИ ФАНҲОИ ИНТИҲОБИ</b>	<b>60</b>	<b>16</b>		<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>3.1</b>	<b>Модули фанҳои интихоби баҳши 1</b>	<b>6</b>	<b>3,4</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>3</b>				
<b>3.2</b>	<b>Модули фанҳои интихоби баҳши 2</b>	<b>54</b>	<b>4,4,5,5,6,6,6,7,7,8,8,8</b>		<b>36</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>БАХШИ ТАҶРИБАОМУЗИ</b>	<b>15</b>			<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			<b>3</b>		<b>3</b>		<b>9</b>
1	Таҷрибаомӯзии таълимӣ	3	4		2	1	1	1			3				
2	Таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ	3	6		2	1	1	1						3	
3	Таҷрибаомӯзии пешаздиломай	9	8		6	3	3	3							9
<b>5</b>	<b>АТТЕСТАТСИЯИ ХАТМ</b>	<b>9</b>			<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>							<b>9</b>
1	Кори таҳассусии хатм	6	8		4	2	2	2							6
2	Имтиҳони давлатӣ	3	8		2	1	1	1							3
	<b>Ҳамагӣ</b>	<b>240</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>160</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

<b>6</b>	<b>МАШҶУЛИЯТҲОИ ФАКУЛТАТИВӢ</b>	<b>Семестр</b>	<b>Ҳаҷми кредитҳо</b>	<b>Ҳамагӣ</b>	<b>Аудиторӣ</b>	<b>КМРО</b>	<b>КМД</b>
		1,2	6	4	2	2	2
		4,5,6,7	12	8	4	4	4
<b>Ҳамагӣ</b>		<b>6</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

<b>7. МИҚДОРИ ШАКЛҲОИ НАЗОРАТ ВА ҲАФТАҲОИ ТАҶРИБАОМУЗИ</b>										
<b>Шаклҳои назорат</b>		<b>Ҳамагӣ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Имтиҳонҳо		57	8	8	8	8	8	7	7	3
Кори курсӣ		2					1		1	
Таҷрибаомӯзии таълимӣ		1			1					
Таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ		1						1		
Таҷрибаомӯзии пешаздиломай		1								1

**Эзоҳ:**

Дар сурати мувофиқати фанҳои таълимии баҳши фанҳои заминавӣ бо ихтисоси донишҷӯён, миқдори кредитҳои фанҳои мазкур ба баҳши фанҳои таҳассусӣ гузаронида мешавад.

Шӯрои олимони ДМТ ҳуқуқ дорад, ки дар мувофиқа бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳши 2-юми нақшаи таълим тағйирот ворид намояд.

Навиштани рисолаи хатм ва супоридани як имтиҳони давлатӣ (дар ихтисосҳои ҳамгиро ва равияи омӯзгорӣ ду имтиҳон) ҳатмист.

Миқдори кредитҳои баҳши машғулиятҳои харбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ ба ҳаҷми умумии кредитҳо дохил наменшаванд.

Нақшаи таълимии ихтисоси мазкур аз **01 сентябри соли 2022** дар ҷараёни таълим татбиқ мешавад.

"Таҳия карда шуд"

Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим

Н.Собирзода

30 *[Signature]* 08  
соли 2022

Нақшаи таълимии ихтисоси мазкур дар ҷаласаи Шӯрои олимони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 30<sup>юм</sup> августи соли 2022, суратмаҷлиси №01 баррасӣ гардидааст.



"Таҳия карда шуд"

Директори Маркази ҷумҳуриявии таълимию методии вазли Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

Р.Мирзозода  
соли 2022







2	<b>БАХШИ ФАНҶОИ ТАХАССУСИ</b>	108	25	2	72	36	36	36	12	12	15	12	21	15	18	3
2.1	<b>Модули фанҳои умумикасбӣ</b>	39	10		26	13	13	13	12	12	12					
1	Физика	15	1,2,3		10	5	5	5	6	6	3					
2	Геометрияи нақшавӣ ва графикаи муҳандисӣ	3	2		2	1	1	1		3						
3	Таҳлили риёзӣ	6	1,2		4	2	2	2	3	3						
4	Алгебра ва геометрия	3	1		2	1	1	1	3							
5	Химияи умумӣ	3	3		2	1	1	1			3					
6	Электротехника ва электроника	6	3		4	2	2	2			6					
7	Назарияи иқтисодӣ	3	3		2	1	1	1			3					
2.2	<b>Модули фанҳои тахассусӣ</b>	69	15		46	23	23	23			12	21	15	18	3	
1	Қисмҳои мошинҳо (асбобҳо) ва асосҳои тарҳрезӣ	6	4		4	2	2	2			6					
2	Автоматикунии ченкунӣ, назорат ва озмоиш	6	4		4	2	2	2			6					
3	Банақшагирӣ ва ташкили таҷриба	3	5		2	1	1	1				3				
4	Метрологияи амалӣ ва қонунгузорӣ	6	5		4	2	2	2				6				
5	Баҳамивазшавӣ ва меъёри дақиқӣ	6	5	5	4	2	2	2				6				
6	Барномаҳои омории комплексӣ	3	5		2	1	1	1				3				
7	Метрология, стандартикунӣ ва сертификатсия	9	5,6		6	3	3	3				3	6			
8	Идоракунии системаҳои техникӣ	3	6		2	1	1	1					3			
9	Асосҳои физикии ченкунӣ	3	6		2	1	1	1					3			
10	Усулҳо ва воситаҳои ченкунӣ, таҳқиқ ва назорат	9	6,7		6	3	3	3					3	6		
11	Технологияи коркарди стандартҳо ва ҳуҷҷатҳои меъёри	6	7	7	4	2	2	2						6		
12	Сертификатсия маҳсулот ва хизматрасонӣ	6	7		4	2	2	2						6		
13	Иқтисодиёти таъминоти метрологӣ	3	8		2	1	1	1								3
3	<b>БАХШИ ФАНҶОИ ИНТИХОБИ</b>	60	20		40	20	20	20			6	12	9	12	12	9
3.1	<b>Модули фанҳои интихобии бахши 1</b>	6	3,4		4	2	2	2			3	3				
3.2	<b>Модули фанҳои интихобии бахши 2</b>	54	3,4,4,4,5,5,5,6,6,6,6,7,7,7,8,8,8		36	18	18	18			3	9	9	12	12	9
4	<b>БАХШИ ТАҶРИБАОМУЗИ</b>	15			10	5	5	5			3		3			9
1	Таҷрибаомӯзии таълимӣ	3	4		2	1	1	1			3					
2	Таҷрибаомӯзии истеҳсолий	3	6		2	1	1	1					3			
3	Таҷрибаомӯзии пешаздипломӣ	9	8		6	3	3	3								9
5	<b>АТТЕСТАТСИЯИ НИҶОИ</b>	9			6	3	3	3								9
1	Кори тахассусии ҳатм	6	8		4	2	2	2								6
2	Имтиҳони давлатӣ	3	8		2	1	1	1								3
	<b>Ҷамағӣ</b>	240	58		160	80	80	80	30	30	30	30	30	30	30	30

6	<b>МАШҶУЛИЯТҶОИ ФАКУЛТАТИВИ</b>	Семестр	Ҳаҷми кредитҳо	Ҷамағӣ	Аудиторӣ	ҚМРО	ҚМД	<b>7. МИҚДОРИ ШАКЛҶОИ НАЗОРАТ ВА ҲАФТАҶОИ ТАҶРИБАОМУЗИ</b>															
								<b>Шаклҳои назорат</b>				<b>Ҷамағӣ</b>				1	2	3	4	5	6	7	8
								Имтиҳонҳо	Кори курсӣ	Таҷрибаомӯзии таълимӣ	Таҷрибаомӯзии истеҳсолий	58	2	1	1	8	8	8	7	8	8	8	7
1	Тарбияи ҷисмонӣ	1,2	6	4	2	2	2																
2	Тайёрии ҳарбӣ	4,5,6,7	12	8	4	4	4																
	<b>Ҷамағӣ</b>	6	18	12	6	6	6																

**Эзоҳ:**

Дар сурати мувофиқати фанҳои таълимии бахши фанҳои заминавӣ бо ихтисоси донишҷӯён, миқдори кредитҳои фанҳои мазкур ба бахши фанҳои тахассусӣ гузаронида мешавад.

Шӯрои олимони ДМТ ҳуқуқ дорад, ки дар мувофиқа бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши 2-юми нақшаи таълим тағйирот ворид намояд.

Навиштани рисолаи ҳатм ва супоридани як имтиҳони давлатӣ (дар ихтисосҳои ҳамгиро ва равияи омӯзгорӣ ду имтиҳон) ҳатмист.

Миқдори кредитҳои бахши машғулиятҳои ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ ба ҳаҷми умумии кредитҳо дохил намешаванд.

Нақшаи таълими ихтисоси мазкур аз **01 сентябри соли 2022** дар ҷараёни таълим татбиқ мешавад.

**"Таҳия карда шуд"**

Муовини аввал, муовини ректор оид ба таълим  
**Н.Собирзода**  
 соли 2022

Нақшаи таълими ихтисоси мазкур дар ҷаласаи Шӯрои олимони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз **"30" августи соли 2022**, суратмаҷлиси №01 баррасӣ гардидааст.

**"Таҳия карда шуд"**

Директори Маркази ҷумҳуриявии таълимию методии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  
**Р.Мирзозода**  
 соли 2022

